

Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ (Дастур барои истифода) [1]



Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 29 Декабр, 2017 - 23:08



[2]

Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ ба дӯстдорон ва посдорони забонӣ тоҷикӣ дар сомонаи Кумитаи забон ва истилоҳот ба наздикӣ дастрас мешавад. Айни замон гунаи электрони фарҳанг дар ҳоли коркард мебошад. Шумо метавонед аз гунаи санҷишӣ истифода баред. Фарҳанг зиёда аз 10 имкони ҷустуҷӯиро дар бар мегирад, ки метавонед ҳам дар қисмати тоҷикӣ ва ҳам дар қисмати русӣ интиҳоб карда, барои ҷустуҷӯи тарҷумаҳо татбиқ намоед. Масалан, агар шумо хоҳед, ки дар қисмати русии фарҳанг калимаи "связь"-ро ҷустуҷӯ намоед, калимаи "связь"-ро танҳо ба қисмати русӣ ворид карда, имкони "Дар бар мегирад"-ро интиҳоб намоед, ва тугмаи "Ҷустуҷӯ"-ро зер кунед.

Ба воситаи Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ дар сомонаи Кумитаи забон ва истилоҳот Шумо метавонед барои ҷустуҷӯи калимаҳои тоҷикӣ ва тарҷумаҳои русиашон аз имконоти ҷустуҷӯии ҳаматарафа истифода баред.

Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ

Тоҷикӣ

Ба зерин баробар аст

Ҷустуҷӯ

Русӣ

Дар бар мегирад

связь

Бозсозӣ

Тоҷикӣ	Русӣ
пайваст	1. связь, соединение; скрепление; ~ будан иметь связь, отношения с кем-л., чем-л.; ~ кардан связывать; скреплять; соединять; сцеплять; ~ шудан соединяться, присоединяться; 2. грам. сочинённый; ҷумлаи мураккаби ~ сложносочинённое предложение; 3. хим. соединение; ~ҳои органикӣ органические соединения ∅ риштаҳои ~ узы родства
алоқа	1. связь, общение, взаимоотношение; 35 ~и дӯстӣ (дӯстона) дружеская связь; ~и зич тесная связь; ~и муस्ताҳкам крепкая (прочная) связь; ~и хешӣ родственная связь; 2. связь, коммуникация; ~и кайҳонӣ космическая связь; ~и ҳавойи воздушная связь; воситаҳои ~ средства связи; корманди ~ работник связи, связист; маркази ~ узел связи; 3. связь, отношение, касательство; ~ бастан бо касе, чизе устанавливать связи, завязывать отношения с кем-л., чем-л.; ~ доштан бо касе (чизе) а) иметь связь с кем-л., чем-л.; б) находиться в интим-ной связи с кем-л.; ~и ҷинсӣ половая связь; ~и худро аз касе (чизе) буридан (кандан) порыв-вать связь, отношения с кем-л. (чем-л.)
робита	связь, отношение; ~и мантиқӣ логическая связь; ~ҳои иқтисодии хориҷӣ внешние экономические связи; ~ доштан иметь связь, иметь отношения



Баҳодиҳии муҳтаво:

5

Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

Категория:

- [Фарҳангҳо](#) [3]

Манбаъ:: <https://kumitaizabon.tj/tg/content/farkhangi-tochiki-rusi-dastur-baroi-istifoda>

Пайвандҳо

[1] <https://kumitaizabon.tj/tg/content/farkhangi-tochiki-rusi-dastur-baroi-istifoda>

[2] <https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/TG-RU.png>

[3] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%84%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D2%B3%D0%BE>